

## Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович «Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизой» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори PhD аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикий

Коркарди навъҳои нави маҳсулоти хӯрокворӣ аз растаниҳои ғизоӣ, вариантаҳои оптималии ҳосил намудани равғанҳо, сафедаҳо, ангиштобҳо, витаминҳо ва дигар пайвастаҳои химиявие, ки марбут ба ғизо мебошанд, айни замон яке аз масъалаҳои актуалии илм ва истеҳсолоти муосири соҳаи ғизо ба ҳисоб мераванд.

Таҳлили кори автореферати диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович муайян намуд, ки тавассути истифодаи тариқаҳои техникаи липидология ва методҳои таҳлили ҷарбу равғанҳо раванди оксидшавии равғани пахта, загир ва баъзе равғанҳои растаниҳои худрӯй омӯхта шудааст. Барои суст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванда аз як зумра антиоксидантҳо аз қабили феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода гардида аст.

Муайян карда шудааст, ки барои суст намудани суръати реаксияи оксидшавии равғани пахта ҳангоми нигоҳдории пирокатехин нисбатан афзалиятнок мебошад. Барои чудо намудани пирокатехин аз таркиби тухми мушхор, технологияи муфид коркард гардидааст. Дар рафти таҳқиқот инчунин технологияи нави барқароркунӣ ва безарарагардонии равғанҳои ғизоии истифодашуда коркард гардида, ҷанбаҳои технологӣ ва физикию – химиявии технологияи коркардшуда муайян карда шудааст.

Нуқтаҳои аз ҷониби муаллиф ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- нишондиҳандаҳои физикию химиявӣ ва технологияи равғани пахта, загир ва равғани як зумра растаниҳои худрӯйи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вобастагии таркиби химиявии равғани ҷудоардашуда аз технологияи истифодашуда;
- тағйирёбии нишондиҳандаҳои адади кислотагӣ, адади собунонӣ, адади эфирӣ ва адади иодӣ ҳангоми нигоҳдории равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таъсири антиоксидантҳои истифодашуда ба суръати оксидшавии растаниҳои таҳқиқшаванда;
- ҷанбаҳои физикию химиявӣ ва технологияи беҳгардонии сифати равғани растаниӣ бо истифода аз гилҳокҳои маҳаллӣ;
- ҷанбаҳои технологияи истеҳсол намудани сӯзишвории биологӣ дар асоси равғанҳои техникий.

Натицаҳои таҳқики омӯзиши раванди оксидшавии равғанҳо метавонад дар рушди назарияи вобастагии суръати реаксияи оксидшавии чарбу равғанҳо вобаста ба таркиби химиявӣ ва омилҳои таъсиркунанда заминагузорӣ намояд. Даствардҳои илмӣ дар ҷодаи таъсири фенолҳо ва витаминҳо ҳамчун антиоксидант дар такмил додани назарияи вобастагии соҳти молекулавии глисеридҳои таркиби равғанҳо ба ҳосияти антиоксидантҳо заминагузорӣ намоянд.

Технологияҳои коркардшудаи беҳгардонии сифат ва ҳосиятҳои органолептикийи равғанҳо бо истифода аз антиоксидантҳо ва гилхокҳои маҳаллӣ дар оянда метавонад асоси саноати равғанкашии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванд бошанд. Усулҳои нави таҳлили сифатӣ ва микдории компонентҳои таркиби равғанҳоро дар оянда метавонанд муҳаққиқон ва мутахассисони соҳавӣ дар омӯзиш ва таҳқики равғанҳо истифода намоянд. Технологияи коркардшудаи ҳосил намудани биодизел дар асоси партови равғанҳои ғизӣ барои модификатсия намудани сӯзишвориҳои дизелӣ дар соҳаи нафто химия истифодашаванд бошад.

Дар муқаддимаи кори илмӣ аҳаммияти илмӣ - амалии мавзуи баррасигардида асоснок карда шуда, мақсад, вазифаҳо, навоварии илмӣ, арзиши амалии рисола аз соҳтори он баён гардидааст.

Боби аввали кори диссертатсионӣ марбут ба шарҳи адабиёт мебошад, ки дар ин боби диссертатсия дар асоси даствардҳои илмии мутахассисони соҳавӣ муҳимтарин натицаҳо марбут ба ҳосиятҳои физикӣ, химиявӣ, биологӣ ва технологияи равғанҳо, фенолҳои табииӣ ва витаминҳо маълумот пешниҳод гардидааст. Дар асоси ин таҳлилҳо мушкилот ва мавзуъҳои ба таҳқиқот эҳтиёҷдоштаи ин самт муайян карда шудааст.

Боби дуюм қисми эксперименталии кори диссертатсиониро дар бар мегирад. Дар ин боб муҳимтарин усулҳои таҳлил ва таҳқиқи чарбу равғанҳо ва ҷузъиёти таҳлилҳои лабораторӣ гузаронидашуда пешниҳод шудааст.

Боби сеюми диссертатсия муҳимтарин натицаҳо ва таҳлили онҳоро дар бар мегирад. Дар ин боб натицаҳои таҳқиқи таркиби химиявии равғани пахта, равғани загир ва як зумра равғани растаниҳои ҳудрӯйи флораи Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

Дар ин боб инчунин ҳосиятҳои технологияи ин равғанҳо, аз қабили талҳшавӣ (оксидшавӣ)-и онҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикий пешниҳод шуда, барои беҳгардонии сифати онҳо ва барқароркунии равғанҳои истифодашуда технологияҳои нав коркард гардидааст.

Новобаста аз он, ки автореферати диссертатсияи пешниҳодшуда дар сатҳи хуби илмӣ навишта шудааст, дар он норасоиҳои зерин дида мешавад:

1. Дар автореферати диссертатсия технологияи регенератсияи равғанҳои истифодашуда бо гилҳоки маҳаллӣ оварда шудааст. Хуб мешуд, ки истифодаи гилҳок пас аз регенератсияи равған тавсия дода мешуд.
2. Дар автореферати диссертатсия баъзе хатогиҳои техниқӣ ва имлой дар матн дида мешавад.

Ин эродҳои дарҷгардида бештар ба услуби кор даҳл дошта, арзиши илмии кори диссертациониро дар умум паст наменамоянд. Диссертатсияи пешниҳодшуда кори ба анҷомрасониди илмӣ буда, он бевосита метавонад дар пешрафти илми технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ саҳми худро гузорад.

Дар асоси таҳлилҳои дар боло дарҷшуда, диссертатсия «Технологияи муғиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизой» ба талабот мувоғиқ буда, муаллифи диссертатсия Муродов Амиршоҳ Амиралихонович барои дарёфти дараҷаи илмии доктори PhD аз рӯйи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётиу косметикӣ арзанда мебошад.

Гулов Тоир Ёрович  
номзади илмҳои химия, дотсент, мудири  
кафедраи химияи органикӣ ва биологии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи С.Айнӣ, 734080, ш.Душанбе, ҳ.Рӯдакӣ 121  Т.Ҷ. Гулов

Имзои дотсент мудири кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон Т.Ҷ. Гуловро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо  
ва корҳои маҳсуси ДДОТ  
ба номи С.Айнӣ



Мустафазода А.